

Тақриз

ба автореферати диссертасия Акилова Муқаддас Мирмуҳамадовна дар мавзӯи “Таҳлили хуқуқӣ–чинояти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Мавзӯи рисолаи илмии Акилова Муқаддас Мирмуҳамадовна, ки ба масъалаҳои “Таҳлили хуқуқӣ–чинояти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” бахшида ҳудааст, дар замони муосир яке аз масъалаҳои мубрами илм ва қонунгузории чиноятӣ буда, дорои ҳусусияти ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ мебошад. Яке аз вазифаҳои аввалияти инкишофи сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии давлатдории имрӯзai тоҷикон ҳимояи амнияти миллӣ, баҳусус амнияти давлатӣ мебошад. Дар шароитҳое, ки имрӯз ҷой доранд, таҳдидҳо ба асосҳои соҳтори конститутсионӣ ва амнияти давлат, тамомияти арзӣ ва даҳлнопазирии арзӣ фаъол гардида истода, зарурияти таъхирнапазирии объективӣ, ҷиҳати аз ҷониби давлат нишон додани муқовимат ба ҷунин омилҳои зиддидавлатӣ ва зиддимиллӣ (ба монанди экстремизм, терроризм, сепаратизм) ба миён омадааст.

Дар заминаи аз байн рафтани Иттифоқи Шӯравӣ, кишварҳои соҳибистиқлолу мустақил пайдо шуданд, ки онҳо ба ивази системаи мукаммали қонунгузорӣ ба тағијороти ҷиддӣ, рӯхафтодагии ҳуқуқӣ, зиддиятҳои сиёсӣ ва талоши ҳокимият гирифтор гардианд. Аз ин раванди сиёсӣ ва таъриҳӣ, Тоҷикистони тозабунёд низ берун намонд ва бо соҳибистиқлол гардиданӣ ҳуд ба гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ кашида шуд. Ихтилофи андешаҳо дар масоили гуногун ба зиддиятҳои мусаллаҳона табдил ёфта, маҳз ҳамин вазъи ба миёномада боиси дар ҷумҳурӣ пайдо шудан ва ташаккулёбии гурӯҳҳои терориству экстремистӣ гардид. Бо истифода аз гурӯҳҳои терористӣ роҳбарони тарафҳои муқобил зидди ракибони сиёсии ҳуд мубориза мебурданд, дар мавридҳои алоҳида ба ҷисман нобуд кардани онҳо даст мезаданд ва бо ин роҳ на танҳо ракибон ва муқобилони хеш, балки аҳолии осоиштаро ба вахму таҳлука меандохтанд. Дар баробари фаъолони сиёсӣ, инчунин ҳодимони давлатӣ, шаҳсиятҳои соҳибэҳтирум бозътибори давлатӣ ва ҷамъиятиӣ, зиёён, кормандони соҳаҳои гуногуни илму фарҳанг ва намояндагони ташкилотҳои байналхалқӣ қурбонии нав ба навӣ гурӯҳҳои терористӣ мегардиданд, ки ин амалҳо боиси ҳавотириву таҳлукаи асосноки аҳолии ҷумҳурӣ ба тақдири ояндаи ҳуд ва давлату миллат гардида буд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори кишварҳои дигари минтақа таҳдидҳои афзояндаи экстремизм ва терроризмро ба амнияти миллӣ ва рушди босуботи худ эҳсос менамояд. Таҳдидҳои террористӣ шаклу усулҳои тозаро қасб карда, ҷуғрофиё ве доманаи онҳо васеъ гардида, тарзҳои содир намудани ҳамлаҳои террористӣ ва ҳадафҳои онҳо тағйирёбанданд. Ташкилотҳои экстремистию террористии фаъолияташон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъшуда бо ин соҳторҳо робитаҳои устувор дошта, дорои сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва таҷрибаи пешбуруди фаъолияти таҳрибкориу террористӣ мебошанд. Созмонҳои экстремистию террористӣ ҷиҳати ба сафҳои худ ҷалб намудани ҷавонон, аз ҷумла тавассути ҷустуҷӯи аъзои нав бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолияти густурдаи ташвиқотиу тарғиботӣ мебаранд.

Тоҷикистон дар сафи пеши мубориза бо терроризму ифротгарӣ дар ҷаҳони муосир қарор дошта, бо сиёсати устувори худ дар таъмини суботу амнияти минтақавӣ ва байналмилали саҳми ҷиддӣ мегузорад. Ҳанӯз баҳри мубориза бо терроризм ва экстремизм соли 1999 як зумра санадҳои ҳуқуқии меъёри қабул шуданд. Пешвои миллат 16 ноябри соли 1999 ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бо терроризм” имзо гузоштанд ва 21 ноябри соли 2003 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бо экстремизм” ба тасвив расид. Ин ду қонун барои Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои ҳуқуқии мубориза бо терроризм ва экстремизмро фароҳам овард. 23.12.2021 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мӯқовимат ба терроризм» қабул гардид ва айни замон амал намуда истодааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ яке аз мамлакатҳо мебошад, ки дар ин самт тадбирҳои мушаххас андешида, онҳоро амалий намуда истодааст.

Дар баробари ҳамаи ин дастовардҳои муҳим, то ҳанӯз баъзе масъалаҳое ҳастанд, ки аз нигоҳи илмӣ коркарди иловагиро талаб мекунанд. Диссертатсия Ақилова Муқаддас Мирмуҳамадовна дар мавзӯи “Таҳлили ҳуқуқӣ-чиноятии таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” метавонад ба ҳалли баъзе аз масъалаҳои илмии мубориза бо терроризми сиёсӣ маводи муфиде бошад. Масалан, чунин тавсияҳои муаллиф диққатчалбӯнандад буда аҳамияти назариявӣ ва амалий доранд: 1) Дар м. 1 Қонуни ҔТ “Дар бораи мӯқовимат бо терроризм” мағҳуми терроризми сиёсӣ дар шакли зерин илова карда шавад: “терроризми сиёсӣ яъне таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъияти, ки таъмини амнияти давлатӣ аз онҳо вобаста аст ва ин кирдор бо мақсади суст кардани асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат, ҳамчунин бо мақсади қатъ гардонидани фаъолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ ё содир намудани чунин кирдор бинобар интиқом барои чунин фаъолият (акти террористӣ) содир шуда бошад”; 2) Бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Асосгузори

сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат дар назди қонуни чиноятӣ масъалаи ҳифзи ҳукуқӣ–чинояти таҷовуз ба ҳаёти Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ба миён омадааст. Ҳарчанд Қонуни даҳлдор соли 2015 қабул шуда бошад ҳам, то ҳол дар КҶ ҶТ моддаи алоҳида вобаста ба таҷовуз ба ҳаёти Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ҷой надорад. Бинобар ин пешниҳод карда мешавад, ки дар КҶ ҶТ барои таҷовуз ба ҳаёти Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ҷавобгарии чиноятӣ дар шакли модда алоҳида пешдинӣ карда шавад.

Натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф аз ҷиҳати назарияйӣ ба рушди илми ҳукуки чиноятӣ ва дигар илмҳои ба мавзӯи мазкур алоқаманд мусоидат карда, барои ҳалли мусбии як зумра масъалаҳо ва мушкилоти вобаста ба мавзӯи тадқиқот нақши муҳимро мебозад.

Дар баробари муваффақиятҳо дар автореферати диссертатсия бâъзе масъалаҳои баҳснок ва ҳалталаб ҷой доранд, ки барои ҳалли онҳо фикри муаллиф талаб карда мешавад. Ба монанди:

1) Дар саҳифаи 21 муаллиф менависад, ки дар раванди таҳлили фарқияти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъияти аз ҳамла ба шахсон ва муассисаҳои таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарордошта (м. 402 КҶ ҶТ) муаллиф ба хуносae омадааст, ки таҷовуз ба ҳаёти намояндаи расмии давлати дигар дар ҳудуди ҶТ бо мақсади суст кардани асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлатии Тоҷикистон содир шуда бошад, он бояд дар моддаи алоҳида дар боби 29 КҶ ҶТ дар шакли таҷовуз ба ҳаёти намояндаи расмии давлати дигар дар ҳудуди ҶТ криминализатсия карда шавад. Бояд қайд намуд, ки пешниҳоди мазкур актуалий мебонад, лекин он дар навгониҳои илмии пешниҳодшаванда ба ҷашм намерасад. Аз муаллиф ҳоҳиш карда мешавад, сабаби ҷой надодани онро дар навгониҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда шарҳ дихад.

2) Ба ақидаи диссертант, аз сабаби он ки объекти хелии таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ва ҷамъиятиро ҳокимиюти давлатӣ ташкил медиҳад, эътироф намудани шахсоне, ки мансабҳои давлатии ҳокимиюти давлатиро соҳиб мешаванд, ҳамчун арбоби давлатии ҶТ эътироф намудан ба мақсад мувоғиқ аст. Ба ақидаи мо ин мағҳум наметавонад таърифи арбоби давлатиро ба пуррагӣ инъикос намояд. Оё дар сатҳи диссертатсия ин мағҳум ба таври васеъ маънидод карда шудааст ё не? Ҳуб мешуд муаллиф мағҳуми мазкурро дар вакти ҳимоя ба таври васеъ маънидод менамуд.

3) Дар б. «б» к. 2 м. 104 КҶ ҶТ ҷавобгарии чиноятӣ барои одамкушие муқаррар шудааст, ки бо таркиби м. 310 КҶ ҶТ шабоҳат дорад, яъне куштори шахс ё наздиони ў вобаста бо фаъолияти хизматӣ ва ё қарзи ҷамъиятиро ичро кардани ў. Дар сатҳи автореферати диссертатсия вобаста ба

масъалаи декриминализатсия намудани м. 310 КҶ ұТ бо сабаби шабехият, такрорият доштанаш бо м. 104 КҶ ұТ дига баромада нашудааст. Фикри муаллиф оиди масъала мазкур талаб карда мешавад. Оё дар сатҳи диссертатсия масъалаи мазкур баррасӣ гардидааст ё не?

Ҳамзамон эродҳое, ки дар боло зикр шудаанд аз лиҳози илмӣ мубоҳисавӣ буда, ба паҳлуҳои илмии диссертатсия таъсири ҷидди намерасонанд.

Хулоса, рисолаи диссертационии Акилова М.М. ба талаботҳо оид ба омода намудани диссертатсия ҷиҳати дарёғти дараҷаи илмии номзади илм мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мебошад.

Тақриз дар асоси талаботҳои мавҷуда, маҳсусан бандҳои 76, 77, 78, 79 ва 81 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, таҳия ва пешниҳод гардидааст.

Мудири шуъбаи масоили назариявии давлат
ва ҳуқуқи муосири Институти фалсафа,
сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи
А. Баҳоваддинови Академияи миллии
ilmҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои
ҳуқуқшиносӣ, профессор

 . Бобоҷонзода И.Ҳ.

Имзои Бобоҷонзода И.Ҳ.-ро “тасдиқ мекунам”:
Сардори шуъбаи кадрҳои Институти фалсафа
сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи
А. Баҳоваддинови Академияи миллии
ilmҳои Тоҷикистон

 Шозедов Ҳ.Н.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 734025, Ҳиёбони Рӯдакӣ, 33
E-mail: bobojonov_i@mail.ru. Тел.: +992 93 510 77 11

“22” 02 2023